



«Тасдиқ мекунам»

Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Курбонов А.К.

«шубан» соли 2014

ДАСТУРАМАЛ

Оид ба таҳияи лоиҳаи

Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015

ва дурнамои нишондиҳандаҳои

Буҷети давлатӣ барои солҳои 2016 – 2017

(Марҳилаи 2)

Душанбе - 2014

Мундарица

1. Муқаррароти умумӣ	3
2. Ҳадди ниҳоии хароҷот	4
3. Таҳияи Стратегияи миёнамӯҳлати хароҷоти буҷетӣ	4
4. Таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ барои солҳои 2015-2017	4
4.1 Тартиби таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ	4
4.2 Баррасии дархостҳои буҷетӣ	6
5. Муҳокимаи буҷетӣ	6
Замимаи 1: Тартиби таҳияи дурнамои даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ	7
Замимаи 2.: Банақшагирии хароҷоти соҳаҳо	7
Банақшагирии хароҷоти соҳаи мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ	7
Банақшагирии хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ	8
Банақшагирии хароҷоти Барномаҳои сармоягузори давлатӣ	9
Банақшагирии хароҷоти соҳаи мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ	9
Банақшагирии хароҷоти соҳаҳои иқтисодиёт	10
Банақшагирии хароҷоти буҷети мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	12
Замимаи 3: Омодаҳои дархости буҷетӣ ва шаклҳои буҷетӣ	12
Шакли 1. Дурнамои ҷамъбасти даромади маблағҳои махсуси ТАМБ	12
Шакли 2. Лоихаи барномаҳои сармоягузори давлатӣ	12
Шакли 3. Дархости буҷетӣ	13

1. Муқаррароти умумӣ

Дастурамали мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 январи соли 2014 №1-ф таҳия гардида, марҳилаи дуҷуми банақшагирии буҷет, яъне омода намудани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015 ва дурнамои онро барои солҳои 2016 ва 2017»-ро дар бар мегирад ва аз қадамҳои зерин иборат аст:

- Банақшагирии буҷет баъд аз муайян намудани ҳадди ниҳии харочот;
- Омодасозии нақшаи стратегияи буҷетии соҳаҳо;
- Омодасозии дархостҳои буҷетӣ;
- Дида баромадани дархостҳои буҷетӣ (муҳокимаи буҷетӣ)
- Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015 ва дурнамои он барои солҳои 2016 ва 2017»

Сиёсати иқтисодӣ ва молиявии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи миёнамӯҳлат барои ҳалли масъалаҳое, ки дар Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2015, Стратегияи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015, афзалиятҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҳуҷжатҳои стратегӣ муайян шудаанд, равона мегардад.

Таҳияи нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2016-2017 ва лоиҳаи Буҷети давлатӣ барои соли 2015 аз ду марҳилаи асосии банақшагирии буҷет иборат аст:

Марҳилаи 1: Таҳияи нишондиҳандаҳои сиёсати молиявӣ ва Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017»;

Марҳилаи 2: Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015» ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2016-2017.

Нақшаи тақвими таҳияи Буҷети давлатӣ барои соли 2015 ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2016-2017

Тадбир	Мӯҳлати иҷро	Мақомоти масъули давлатӣ
Нақшаи миёнамӯҳлати сармоягузорию таҷдидшуда	15 июл	Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маълумоти аниқшудаи дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ барои солҳои 2015-2017	15 июл	Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳадди ниҳии аниқшудаи харочот барои ТАМБ	20 июл	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Лоиҳаи буҷети маҳаллӣ барои соли 2015 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷетӣ барои солҳои 2016-2017	15 июл	Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
Стратегияи миёнамӯҳлати харочоти буҷети соҳаҳо	20 июл	Вазоратҳои пешбари соҳавӣ
Дархостҳои ҷамъбастии буҷетӣ	25 июл	ТАМБ
Тавзеҳот ба дархостҳои буҷетии ТАМБ дар соҳаи дахлдор	1 август	Вазоратҳои пешбари соҳавӣ
Ҳимояи буҷет	Тибқи қадвал аз 1	Вазорати омлия ва ТАМБ

Тадбир	Мӯҳлати иҷро	Мақомоти масъули давлатӣ
	август	
Пешниҳоди лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатӣ барои соли 2015» ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	20 сентябр	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

2. Ҳадди ниҳоии хароҷот

Дар мӯҳлати то 1 июли соли 2014 Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ТАМБ ҳадди ниҳоии хароҷотро аз рӯи соҳаҳо, ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, дастрас менамояд. Тақсимои ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳаҳо дар яқоягӣ бо вазоратҳои пешбари соҳавӣ барои ТАМБ тақсим карда мешавад.

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин ба ТАМБ «Нишондиҳандаҳои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017»-ро, ки бо қарори Комиссияи бучетӣ тасдиқ шудааст, номгӯи барномаҳои сармоягузори давлатӣ ва барномаҳои маблағгузори асосии марказонидашударо ирсол менамояд.

То 5 июл ТАМБ дар асоси афзалиятҳои соҳавӣ ва ҳадди ниҳоии хароҷот, ки аз ҷониби Вазорати молия барои ТАМБ-и дахлдор муайян шудааст, ҳадди ниҳоии хароҷотро барои ТМБ ва ИМБ тобеахро муайян менамояд.

3. Таҳияи Стратегияи миёнамӯҳлати хароҷоти бучетӣ

Мутобиқи моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазоратҳои пешбари соҳавӣ Нақшаҳои стратегияи миёнамӯҳлати бучетии соҳавии худро таҳия намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд.

Нақшаҳои стратегияи миёнамӯҳлати бучетӣ (НСМ) бояд аз ҷониби вазоратҳои соҳавӣ тибқи дастурамали «Самтҳои асосии сиёсати молиявӣ ва Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017», ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва тасдиқ шудаанд, аз нав дида баромада, ба он тағйиротҳои дахлдор ворид карда мешавад.

Шакл ва сохтори НСМ-и соҳа дар Замимаи 4 дастурамали мазкур оварда шудааст.

Дар қисми 5 Замимаи 4 дар ҷадвали ҷамъбасти «Дурнамо ва дархост, Дархост аз рӯи моддаҳои асосии гурӯҳбандии иқтисодӣ» дар сутуни «соли 2015 (Дурнамо)» бояд маълумотҳое, ки дар НСМ пешниҳод гардидаанд нишон дода шаванд.

Нишондиҳандаҳои молиявие, ки дар сутуни «соли 2015 (дархост)» оварда шудаанд ба нишондиҳандаҳое, ки дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳа пешниҳод гардидаанд, бояд мувофиқат кунанд.

Ҳангоми мавҷуд будани тағйиротҳои зиёд, бояд эзоҳҳои дахлдор оиди тағйиротҳо дар банди охири ҷадвал «эзоҳ» оварда шаванд.

Маълумот оиди нишондиҳандаҳои асосие, ки дар НСМ тағйир ёфтаанд ва дар робита бо тағйиротҳои мусбӣ ё манфӣ аз нишондиҳандаҳои дурнамо метавонанд иҷро нашаванд ва ё беҳтар шаванд, инчунин бояд дар қисми мазкур оварда шаванд.

Вазорати молия дархостҳои бучетие, ки бе пешниҳоди НСМ пешниҳод гардидаанд, қабул ва баррасӣ наменамояд.

4. Таҳия ва пешниҳоди дархостҳои бучетӣ барои солҳои 2015-2017

4.1 Тартиби таҳия ва пешниҳоди дархостҳои бучетӣ

Дар марҳилаи 2-юми таҳияи Бучети давлатӣ дар асоси ҳадди ниҳоии хароҷоти тасдиқшуда, дархостҳои бучетӣ таҳия мегарданд.

Таҳияи Бучети давлатӣ дар асоси Гурӯҳбандии бучети Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки

барои ҳамаи иштирокчиёни раванди бучет ягона аст, амалӣ мегардад.

Лоиҳаи бучет дар сатҳи гурӯҳбандии вазифавӣ, иқтисодӣ, маъмури ва бо назардошти сарчашмаи маблағгузорӣ таҳия карда мешавад.

Лоиҳаи Бучети давлатӣ барои соли 2015 ва дурнамои нишондиҳандаҳои бучетӣ барои солҳои 2016-2017 мутобиқи гурӯҳбандии вазифавӣ, иқтисодии даромад ва хароҷоти Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармониши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон №40 аз 13 июни соли 2012 тасдиқ шудааст, таҳия мегардад.

Гурӯҳбандии идоравии навкардашуда ҷузъи калидии гурӯҳбандии бучетӣ барои таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи бучет ва назорати минбаъдаи иҷрои он мебошад.

Гурӯҳбандии идоравӣ аз 3 сатҳи тобеият иборат аст:

Тақсимкунандагони асосии маблағҳои бучетӣ (ТАМБ);

Тақсимкунандагони маблағҳои бучетӣ (ТМБ);

Истифодабарандагони маблағҳои бучетӣ (ИМБ).

Ҳамин тариқ, ТАМБ таҳияи бучети ҳамаи ТМБ ва ИМБ-ро, ки ба сохтори идоравӣ ва маблағгузори онҳо тобеанд ҳамоҳанг менамоянд. Вазифаҳои асосии муассисаҳои ҳар як сатҳи гуруҳбандии идоравӣ дар поён мушаххас оварда шудааст:

Тақсимкунандагони асосии маблағҳои бучетӣ (ТАМБ):

- ҳадди ниҳии хароҷоти ТМБ-и зертобеи худро тақсим менамояд;
- тафтиш ва таҳлили лоиҳаи дархостҳои ҷамъбасти ва асосии пешниҳоднамудаи ТМБ таъмин менамояд;
- дуруст пешниҳод намудани дархостҳои бучетӣ ва маълумоти аниқро таъмин менамояд;
- дархостҳои бучетии ҷамъбасти ва дурнамои даромади ТМБ-ро тасдиқ менамояд;
- дархости ҷамъбасти бучетӣ ва дурнамои даромадро таҳия менамояд;
- дархости бучетиро барои маблағгузори асосии марказонадшуда омода менамояд;
- ҷамъи ҳуҷҷатҳои бучетиро омода намуда, ба Вазорати молия дар муҳлатҳои муқарраршуда пешниҳод менамояд;

Тақсимкунандагони маблағҳои бучетӣ (ТМБ):

- ҳадди ниҳии хароҷоти ИМБ зертобеъро муайян менамояд;
- лоиҳаи пешниҳодшудаи дархостҳои бучетии ИМБ-ро тафтиш ва таҳлил менамояд;
- дархостҳои пешниҳоднамудаи ИМБ-ро тасдиқ менамояд;
- лоиҳаи ҷамъбасти дархости бучетиро омода намуда дар муҳлати муқаррагардида ба ТАМБ пешниҳод менамояд.

Истифодабарандагони маблағҳои бучетӣ (ИМБ):

- лоиҳаи дархости бучетиро дар доираи ҳадди ниҳии барои ИМБ ҷудогардида, омода менамояд;
- дархости бучетиро дар муҳлати муқарраршуда ба ТМБ барои тасдиқ пешниҳод менамояд;

ТАМБ дархостҳои бучетиро мушаххас дида баромада, дар асоси маълумотҳои аз муассисаҳои зертобеи худ гирифташуда ҷадвалҳои ҷамъбастиро тартиб медиҳад.

Истифодабарандагони маблағҳои бучетӣ, ки аз бучети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, дархостҳои бучетиро то санаи 10 июли соли 2014 пешниҳод менамоянд.

Дархостҳои бучетӣ барои ҳар як ИМБ таҳия гардида, бо дарназардошти шакли дархости бучетӣ (хароҷотҳо барои нигоҳдорӣ, амалиятӣ ва ғ.) аз рӯи моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодӣ пешниҳод мегарданд.

Дар асоси дархостҳои иловагии бучетӣ ТАМБ дархости ҷамъбастиро аз рӯи:

- сарчашмаҳои маблағгузорӣ
- аз рӯи соҳаҳо
- дархости умумӣ аз рӯи ТАМБ, ки ҳамаи сарчашмаҳо, ҳамаи сатҳҳо ГВБ, ГИБ, шакли дархости бучети ҳамаи ТМБ ва ИМБ-ро дар бар мегирад, пешниҳод менамояд.

Ҳангоми пешниҳоди дархостҳо ба Вазорати молия бо дархостҳои бучетӣ, инчунин бояд ҳисобҳои иқтисодии асосноккардашуда аз рӯи ҳар як моддаи хароҷоти гурӯҳбандии бучетии даромадҳо ва хароҷотҳо дар асосии гурӯҳбандии идоравӣ, иқтисодӣ ва вазифавӣ низ пешниҳод карда шаванд.

Дархостҳои бучетии ҷамъбасти ТАМБ, ки дар доираи ҳадди ниҳии хароҷот таҳия гардиданд, бояд то 25 июли соли 2014 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шаванд.

4.2 Баррасии дархостҳои бучетӣ

Ҳангоми баррасии дархостҳои бучетӣ барои гирифтани маблағҳои бучетии ИМБ, раёсатҳои соҳавии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- мувофиқати нишондиҳандаҳои дархостҳоро барои гирифтани маблағҳои бучетӣ бо лоиҳаи параметрҳои рушди макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дида мебароянд;

- дуруст муайян намудани хароҷотҳо ва манбаҳои рӯйпӯш намудани онҳо, инчунин дар ҳисобҳои истифода бурдани нархҳои соли қорӣ, музди меҳнат, нархномаҳои моддӣ ва хароҷотҳои пулиро ҳангоми таҳияи сметаҳои хароҷотӣ дида мебароянд;

- дархостҳо барои гирифтани маблағҳои бучетӣ, ҳангоми зарурият ворид кардани тағйиротҳо ба онҳо, ки ҳангоми баррасӣ ба вуҷуд омаданд, аниқ менамоянд;

Дархостҳои ҷамъбасти аз рӯи параметрҳои нишондодашуда ба раёсатҳои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳангоми зарурият дар замима ба онҳо дархости ҳар як ИМБ пешниҳод мегарданд.

Дархостҳо барои гирифтани маблағҳои бучетӣ аз ҷониби раёсатҳои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегарданд.

Баррасӣ ва санҷиши дархостҳои бучетӣ аз ҷониби раёсатҳои дахлдори Вазорати молия бо иштироки намоёндаи ИМБ-и дахлдор гузаронида мешавад.

ТАМБ дар сатҳи маҳал, иҷунин лоиҳаҳои дархостҳои бучетии дахлдорро ба вазоратҳои асосии соҳавӣ ва ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд.

Пешниҳоди дархостҳо ба вазоратҳои асосии соҳавии дахлдор ҳатмӣ мебошад.

Вазорати молияи ҚТ дархостҳоеро, ки аз ҷониби Вазорати соҳавии дахлдор тасдиқ нагардидаанд баррасӣ наменамояд.

То санаи 1 август вазорати пешбари соҳавӣ (мисол Вазорати маориф ва илми ҚТ) бояд эроду пешниҳоди худро (агар дошта бошад) ба ТАМБ (Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ), ки дар тобеияташ ИМБ аст (Коллеҷи тиббӣ), ва нусхаи онро (пешниҳодот) ба Вазорати молия ирсол намояд.

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 15 июл ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро барои солҳои 2015-2017, инчунин рӯйхати барномаҳои инвеститсионӣ ва маблағгузориҳои асосии мутамарказонидашударо барои давраи миёнамуҳлат пешниҳод менамояд. Дар асоси дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар раванди таҳияи бучети давлатӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ба нишондиҳандаҳои бучети давлатӣ тағйирот ворид намояд.

Тағйироти дар ин маврид ба амаломда аз ҳадди ниҳии хароҷоти пешакӣ муайяншудаю маълумотҳои ба ТАМБ пешниҳодгардида, дар муҳокимаи бучетӣ ҳаллу фасл мегарданд.

Вазорати молияи ҚТ то 20 сентябри лоиҳаи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд. Инчунин Тавзеҳот ба лоиҳаи бучети давлатӣ замима карда мешаванд.

5. Муҳокимаи бучетӣ

Дар ҷараёни муҳокимаи бучетӣ Вазорати молия бо ТАМБ дархостҳои бучетиро муҳокима менамояд. Муҳокимаи бучетӣ мутобиқи тақвими гузаронидани муҳокимаи бучет, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 август омода ва ба ТАМБ ирсол

менамояд, гузаронида мешавад.

Дар чараёни Муҳокимаи буҷетӣ дар назар дошта шудааст, ки дархостҳои буҷетӣ, ҳисобҳои зарурии ба дархости замишуда, ва пешниҳодоти вазорати пешбари соҳавӣ баррасӣ карда мешаванд. Дар натиҷаи Муҳокимаи буҷетӣ протоколи эрод/мувофикаҳо таҳия мегардад, ки дар он эроду пешниҳоди тарафҳо инъикос карда мешавад. Протоколи таҳияшуда ҳатман аз ҷониби ду тараф: Вазорати молия ва ТАМБ ба имзо расонида мешавад.

Дар ҳолати мавҷуд будани эродҳо протоколи мазкур барои баррасии минбаъда ва қабули қарори дахлдор бо лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015» ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷетӣ барои солҳои 2016-2017 ба Комиссияи доимамалкунандаи буҷетии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

Замимаи 1.Тартиби таҳияи дурнамои даромади буҷети давлат

Дурнамои даромади буҷети давлат тибқи Кодексҳои андоз ва гумруки ҚТ ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ муайян карда мешавад.

Ҳангоми ҳисоби нишондиҳандаҳои молиявӣ аз рӯи соҳаҳо ва корхонаҳо бояд вобастагии онҳо бо ҳаҷми умумии истехсоли мол ва хизматрасонӣ, ки дар дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии ҚТ барои солҳои 2015-2017 оварда шудаанд ба инобат гирифта шаванд.

Ҳангоми таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатии ҚТ бояд афзоиши нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ ва ҷамъовариҳои даромадҳои буҷети давлат дар соли қорӣ ба инобат гирифта шаванд.

Андозсупорандагон ва агентҳои андоз (ба истиснои андозсупорандагоне, ки тибқи патент фаъолият мекунанд), инчунин вазоратҳо, идораҳо, корхонаҳо, ассотсиатсияҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои буҷетҳои дахлдор барои солҳои 2015-2017 бояд аз рӯи талаботҳои қонунгузориҳои андозу буҷети соли қорӣ ва дастури методи оиди «Дурнамои воридоти даромадҳои давлатӣ» амал намоянд.

Замимаи 2: Банақшагирии хароҷоти соҳаҳо

Банақшагирии хароҷоти бахши ҳокимият ва идораи давлатӣ

Барои ҳисоби фонди музди меҳнат бояд дар назар дошта шавад:

Вазоратҳо, Кумитаҳои давлатӣ, идораҳо ҳисоби пардохти маблағи воқеии музди меҳнатро тибқи руйхати басти воҳидҳо бояд пешниҳод намоянд.

Ҳисоби музди меҳнат мутобики қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №318 аз 18 августи соли 2011 «Дар бораи тадбирҳои татбиқи Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2011 №1126», мутобики Нақшаи ягонаи тарифии музди меҳнати хизматчиёни давлатии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидории шаҳраку деҳот ва Низомномаи тартиби ҳисоби хизматчиёни мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидории шаҳраку деҳот дар асоси Нақшаи ягонаи тарифӣ амалӣ карда мешаванд.

Иловапулиҳо барои сатҳи хизматчиӣ давлатӣ ва собиқаи кории мансабҳои сиёсии хизматчиёни давлатӣ дар асоси Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №443 аз 5 апрели соли 2008, Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №449 аз 24 апрели соли 2008, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тағйири иловаҳо ба Қонуни Конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи мақомоти прокуратура» ва «Дар бораи хизмати давлатӣ» муайян карда мешаванд.

Ҳисоби музди меҳнат ва суғуртаи иҷтимоии кормандони техникаю ёрирасон, алоҳида дар асоси банди 2 ва сарҳати дуҷуми банди 4 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2005, № 478-14 «Дар бораи тадбирҳои татбиқи Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2005 №1624» амалӣ карда мешавад ва дар моддаи хароҷоти 2116 «Пардохти хизматрасонии мутахассисон» гурӯҳбандии даромад ва хароҷоти буҷетӣ ба нақша гирифта мешавад.

Илова ба ин руйхати кормандоне, ки дар давраи солҳои 2015-2017 ба нафақа мебароянд бо нишондоди музди меҳнати моҳона, мансаби ишғолнамуда ва собикаи кории хизмати давлатӣ пешниҳод карда мешавад. «Маълумот оид ба шумораи кормандоне, ки аз рӯи синну сол ҳуқуқ ба нафақа доранд дар солҳои 2015-2017»

Судҳои Конститусионӣ, Олӣ, Иқтисодии Олӣ ва Шурои адлия – оид ба пардохтҳои воқеии соли 2013 ба шунавандагони мардумӣ, ва ҳисоби маблағи пардохт ба судяҳое, ки ба нафақа баромадаанд ва дар ҳаҷми аз 3 то 5 андозаи нишондиҳанда барои ҳисоб нигоҳдории якумра мегиранд.

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ:

- маблағи пардохти воқеии иловапулиҳо, алоҳида барои собикаи корӣ, маълумоти Кумитаи омор дар бораи шумораи аҳолии вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва ҷамоатҳо ва чунин маълумот аз комисариатҳои ҳарбӣ оид шумораи хизмачиёни ҳарбӣ.

Вазорати корҳои хориҷӣ:

- дархост оид ба ҳиссаи ширкати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байналмилалӣ ва байнидавлатӣ, ки Тоҷикистон аъзои онҳо мебошад, бо нишондоди маълумот оиди қарздорӣ аз ҳиссагузориҳои солҳои пеш;

- сметаи (харҷномаи) ягонаи нигоҳдории намояндагии дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар, бо назардошти пардохти консулӣ ва нишондоди ҳаҷми маблағе, ки барои пардохти суғуртаи иҷтимоӣ(25%) кормандони сафоратҳо, консулгарӣҳо ва намояндагӣҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар зарур аст.

Вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳо, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидор пешниҳод менамоянд:

- ки дар хориҷи кишвар намояндагӣҳо доранд, сметаи хароҷот барои нигоҳдории онҳо бо нишондоди ҳаҷми маблағ, ки барои пардохти суғуртаи иҷтимоӣ (25%) кормандони намояндагӣҳо дар хориҷи кишвар;
- ки дар созмонҳои байнидавлатӣ иштирок мекунанд, дархости ҳиссаи аъзогӣ барои лоиҳаи бучет;
- истифодабарандагони маблағҳои, аз ҷониби Ҳукумати ҚТ аз манбаъҳои берунӣ ё бо қаролати давлатӣ ҷалб гардида, то 15 июли соли 2014 ба Вазорати молияи ҚТ ҳисобҳо барои давраи дурнамо аз рӯи воситаи ҷалбшуда, инчунин пардохти фоизҳо аз рӯи қарзҳои хориҷии амалкунанда ва дар назардошташуда пешниҳод намояд;
- маълумотҳоро оиди барномаҳои мақсадноки банақшагирифташуда, ки маблағгузориҳои онҳо аз ҳисоби маблағгузориҳои берунӣ, грантҳо ва дигар ёриҳои техникӣ амалӣ мегардад, пешниҳод намояд. Дар ҳисобҳои пешниҳодшуда маблағгузориҳои ин ҷорабиниҳо алоҳида нишон дода шавад.

Банақшагирии бучети соҳаҳои иҷтимоӣ

Дар таҳияи лоиҳаи Бучети давлатӣ аз рӯи соҳаҳои иҷтимоӣ, бояд аз рӯи ҳуҷжатҳои мазкур амал кард:

• ҳангоми банақшагирии музди меҳнат мутобиқи тартиби тасдиқгардида барои ҳисоб кардани музди меҳнати соҳаҳои дахлдор ;

• Дастурамал оиди таҳия ва истифодабарии маблағҳои ғайрибучетӣ (маблағҳои махсус), ки мутобиқи Фармоиши Вазири молияи ҚТ аз , 3 феввали соли 2010 № 16 тасдиқ гардидааст.

Ҳисоби даромадҳо аз рӯи маблағҳои махсуси муассасаҳои таълимӣ, дар асоси дурнамои қабули донишҷӯён, ки шартномавӣ таҳсил менамояд ва тағйирёбии маблағи таҳсил амалӣ карда мешавад.

Вазорати маориф ва илми ҚТ то мӯҳлати 10 июни соли 2014 Дурнамои меъёри маблағгузориҳои муассасаҳои тасилоти миёна ва умумӣ барои солҳои 2015-2017 дар доираи ҳадди ниҳии хароҷоти соҳа таҳия намуда, бо Вазорати молияи ҚТ мувофиқа намояд.

Дар ҳолати барзиёди ё камомати маблағи банақшагирифтаи фонди музди меҳнат дар соҳаи маориф, ӯҳдадорӣ аз болои он пурра ба зиммаи вазорати соҳавӣ вогузор карда мешавад.

Банақшагирии Сармоягузори давлатӣ (СД) ва Сармоягузори асосии марказонидашуда (САМ)

Марказҳои татбиқи лоиҳаи муштарак бо ташкилотҳои молиявӣ байналмилалӣ молиявӣ ва вазорату идораҳои, ки дар тобиаташон чунин сохторҳо мавҷуданд, барои таъмин намудани пардохти ҳиссаи Ҳукумат дар лоиҳаҳои муштарак, ки дар Барномаи сармоягузори давлатӣ барои солҳои 2014-2016 гг. (ППРТ №556, 5.12.2013) дар назар дошта шудааст, инчунин шаклҳои 2.1. ва 2.3.-ро оид ба лоиҳаи дахлдор пешниҳод менамоянд. Марказҳои татбиқи лоиҳаҳои муштарак бо ташкилотҳои молиявӣ байналмилалӣ молиявӣ, вазорату идораҳо инчунин маълумотро оид ба корҳои пешбинишуда дар солҳои 2015-2017 аз руи моддаи хароҷот, намуди кор, объектҳо, минтақа бо нишондоди сарчашмаи маблағгузорӣ (лоиҳа=ҳиссаи ташкилоти байналмилалӣ+ҳиссаи Ҳукумат).

Вазорату идораҳо, ки хароҷоти асосиро (сохтмон, барқарорсозӣ) аз ҳисоби маблағҳои махсус (ғайрибучетӣ) ба нақша мегиранд, Нақшаи объектҳои сохтмонро тибқи шакли тасдиқшудаи (замимаи 1) қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011 №483 «Дар бораи тасдиқи Тартиби ташақкул ва мувофиқаи Номгуи объектҳои, ки аз ҳисоби Бучети давлатӣ сохта мешаванд» пешниҳод намоянд.

Вазорату идораҳо дар ҳолати мавҷуд будани қарзи кредиторӣ аз ҳисоби хароҷоти асосӣ ба мӯҳлати банақшагирии бучет, бо нишондоди объектҳо, соли ба вучуд омадани қарздорӣ, аз руи ҳисоботҳои муҳосибавӣ маълумоти заруриро пешниҳод карда шавад.

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то 25 июли соли 2014 барои мувофиқа ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи сармоягузори давлатӣ, грантҳо ва сохтмони асосиро барои солҳои 2015-2017, ки дар доираи ҳадди ниҳии хароҷот таҳия шудааст, ирсол менамояд.

Банақшагирии хароҷоти соҳаи мудофия ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ

Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати кушунҳои сарҳади ҚДАМҶТ, Сарраёсати иҷроии Қазои ҷиноятии назди Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи марказии ташкилоти Қамъияти мададгори мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти давлати фелдегерии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон :

- бо назардошти самтҳои афзалиятноки рушди соҳа, самтҳои асосии фаъолиятро барои давраи миёнамуҳлат муайян карда шавад;

- хароҷоти пардохти таъминоти пулӣ, ҷубронпулӣ бар ивази хурока бо назардошти шумораи ҳайати шахсӣ аз руи категорияҳо ва назардошти сохтори ташкилӣ-штатии қисмҳо ҳисоб карда шавад;

- ҳисоби фонди музди меҳнат алоҳида мувофиқи мансабҳои намунавӣ ва қисмҳо, ки ҳамчун воҳиди мустакил пешниҳод карда шавад;

- ҳисоби музди меҳнати кормандони техникӣ ва ёрирасон алоҳида пешниҳод гардида, дар моддаи хароҷоти «Пардохти хизмати мутахассисон» ба ҳисоб гирифта шавад;

- хароҷоти барои эҳтиёботи дигар, ки ба харҷномаи таъминоти марказонидашудаи моддӣ-техникии Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта нашудааст, бояд бо ҳисобҳои мушаххас асоснок карда шуда, нишондихандаҳои зеринро дошта бошанд, номгуи пурраи маводи харидоришаванда, миқдори он, арзиши як воҳид ва маблағи умумӣ;

- ҳисоби моддаи хароҷоти «Сафари хизматӣ» бояд дорои маълумот оид ба

миқдори сафари хизматӣ, чои сафар, миқдори шабонаруз, ҳисоби мушаххаси хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил, арзиши роҳкиро бошад;

- ҳисоби хароҷот барои таъмири асосии бинову иншоотҳо бо назардошти номгӯи пурраи объектҳо, маводи сохтмон ва ҳаҷми хароҷот барои иҷрои корҳои таъмир пешниҳод карда шавад;

- хароҷоти тайёр кардани кадрҳо дар хориҷи кишвар, дар доираи квотаҳои муқарраргардида дар барномаи алоҳида пешбинӣ карда шуда, миқдори курсантҳо ва шунавандагон, ва арзиши таҳсил нишон дода шавад.

- хароҷоти роҳкирои курсантҳо дар давраи рухсатии таътил дар моддаи хароҷоти «Хароҷоти сафари хизматӣ» пешбинӣ карда мешавад.;

- алоҳида нишондиҳандаҳои дурнамои истехсоли маҳсулот дар хочагиҳои ёрирасон таҳия ва пешниҳод карда шавад, ки маълумотро оид ба масоҳати қитъаҳои бандшудаи замин, шумораи чорво, харҷномаи хароҷот барои истехсол ва ҳаҷми чашмдошти маҳсулоти истехсолшавандаи кишоварзӣ дар намуди пулӣ ва молӣ бояд дошта бошад;

- хароҷот барои иҷрои барномаҳои тибқи конугузори ва санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқшуда ва созишнома(шартнома)-ҳои байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон шомили онҳоянд, алоҳида пешбинӣ карда шаванд.

Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои дахлдор Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- дар асоси шумораи штатии муқарраршуда, меъёрҳои хароҷот ва арзиши миёнаи бозорӣ, хароҷоти ҳақиқии таъминоти марказонидашудаи озуқаворӣ, амволи шабакаҳои ва махсус, сузишворӣ ва маводи молиданиро барои талаботи Қувваҳои Муссалаҳ, дигар қушунҳо, воҳидҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015 ва бо дарназардошти дурнамо барои солҳои 2016-2017 ба Вазорати молия харҷнома ва ҳисобҳои асоснок барои ҳар як моддаи хароҷот пешниҳод намояд;

- дар якҷоягӣ бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷм ва номгӯи маҳсулоти, дар доираи фармоиши давлатии мудофия пешниҳодшавандаро бо назардошти ҳар як муассиса-таъмингар муайян намояд;

Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоби асоснокшударо барои нигоҳдори ҳайати махсуси муассисаҳои иҷроӣ қазои ҷиноятӣ, инчунин нишондодҳои дурнамои фаъолияти хочагидорӣ муассисаҳои ислоҳиро пешниҳод намояд.

Банақшагирии бахшҳои иқтисодӣ

Вазорату идораҳои низомии комплекси агросаноатӣ хатман оид ба шумораи штатӣ муассиса ба муассиса барои ҳисоби фонди музди меҳнат дар асоси сандаҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешниҳод намоянд.

Агентии беҳдошти замин ва обериӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молия ҳисоби асосноки хароҷоти оператсиониро, ба ҳар кадом моддаи хароҷотӣ бо муълумоти пурра дар бораи онҳо, инчунин ҳисоби пардохтҳо барои истифодаи об аз истифодабарадагон аз руи минтақаҳо барои солҳои 2015-2017, ҳисоботи оид ба маблағи воридшуда дар соли 2014 ва самтҳои асосии истифодаи онҳо бо маълумоти пурра пешниҳод намояд.

Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи лоиҳаи буҷет ба Вазорати молия ҳисобу асосноккунии маблағҳое, ки барои дастгирии молиявии лоиҳаву барномаҳои, бо қарорҳо, фармоишҳо ва супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд ва дигар хароҷот пешниҳод намояд.

Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молия ҳисоб ва асоснокии хароҷотро оид ба ҳар як намуди кор ва хизматрасонӣ барои ҳар як моддаи хароҷот пешниҳод намояд:

- барои рушди минтақаҳои махсус ҷимояшавандаи табиӣ;
- барои рушди хочагии ҷангал;
- барои барқарорсозии стансияҳои обу ҳавосанҷӣ ва нуқтаҳои ҳавосанҷӣ;

Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд:

- ҳисоби миёнамӯҳлати ҳаҷми хароҷҳои амалиётӣ, ки бо ҳисобҳо ва шарҳҳо асоснок карда шудааст.

- ҳисобҳои даромад ва хароҷотҳо аз рӯи маблағҳои махсус, ки аз ҳисоби фаъолияти хоҷагидорӣ ба даст овардааст;

- ҳисобот оиди мақсаднок истифода бурдани маблағҳои махсус, ки аз ҳисоби сертификати истифодаи замин ва шаҳодатномаи саҳми замин ворид гардидааст.

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо дархости банақшагирии хароҷот ва маблағи барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии (объёрии) заминҳо ба Вазорати молия инчунин ҳисобҳо ва асоснокии намуди кор ва арзиши онҳо ва ҳисоботи истифодаи онҳоро дар соли 2014 тавзеҳоти дахлдор пешниҳод намоянд.

Вазорати тандрустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти асоснок ва тасдиқкунандаро оид ба шумораи оилаҳо ва аҳолии камбизоат, инчунин миқдори манзилҳои газӣ табиӣ дошта, аз ҷумла дорои ченкунакҳои газро барои ҳисоб намудани ҷубронпулӣ барои истифодаи газӣ табиӣ ва қувваи бақр барои аҳолии камбизоат пешниҳод намоянд.

Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- дар асоси меъёрҳо ва дар доираи маблағҳои барои таъмир ва нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди истифодаи умуми ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ҷудошаванда, ҳисобу асоснокии хароҷотро барои ҳар як муассисаи давлатии нигоҳдории роҳ ва Раёсати идораи роҳҳо аз руи мансубияти минтақавӣ ва тибқи ҳар як моддаи хароҷотӣ пешниҳод намоянд. Илова ба ин, ҳисоби даромад ва хароҷоти раёсатҳои нақлиётро барои солҳои 2015-2017, ки аз ҳисоби фаъолияти дигар ба даст оварда мешавад, пешниҳод намоянд.

- дар яқоягӣ бо **Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҚСК «Тоҷик Эйр»** ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобҳои асоснокшуда ва тасдиқшудаи субсидияҳоро барои пардохти ҷубронпулии имтиёзи категорияҳои алоҳидаи шаҳрвандон барои хизматрасонӣ (истифодаи нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ), ки бо қонунгзории амалкунада муқаррар шудааст;

- дар яқоягӣ бо **КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҚСК «Тоҷик Эйр»** дурнамои арзиши хизматрасонии нақлиёти ҳавоӣ, роҳи оҳан ва автомобилро барои солҳои 2015-2017 пешниҳод намоянд.

КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ», Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар яқоягӣ бо Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйхати тасдиқкунандаи ҷуброни имтиёзи категорияҳои алоҳидаи аҳоли барои истифода аз хизматрасонии коммуналию маишӣ, хизматрасонии алоқа телефонӣ, инчунин **КВД «Почтаи Тоҷик»** ҳисоби асоснокшудаи барзиёдии хароҷот аз даромади воридшударо аз ҳисоби хизматрасонии универсалии почтавӣ ба аҳоли пешниҳод намоянд.

Ҳамзамон, рӯйхати категорияи имтиёзноки аҳоли бояд аз ҷониби мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ ва комисариатҳои ҳарбии маҳаллӣ бояд тасдиқ шуда бошанд.

Чунин ҳисобҳо муассиса ва ташкилотҳои алоқа ва хоҷагии коммуналӣ, ки дар тавозуни мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимият давлатӣ ва тавозуни мустақил мебошанд, пешниҳод менамоянд.

КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба ҳаҷми умумии манзилҳои истиқоматии хусусигардонидашуда ва хусусинашударо дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо, инчунин ҳисоби маблағи зарурӣ барои нигоҳдорӣ ва таъмири фонди давлатии манзилии аз ҳисоби бучети маҳаллӣ мабалғгузоришаванда маълумот пешниҳод намоянд.

Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва **Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон** сохторҳои он пешниҳод намоянд:

- ҳисоби асоснокшудаи хароҷоте, ки бучети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешавад барои: таҳқиқоти геологии конҳои нафту газ, дастгирии давлатии молиявии рушди соҳаи ангишт ва барои утилизатсияи бехатарии партовҳо (шрифт «Металл-М») барои соли 2015.

- ҳисобҳои асосноки таҳқиқи геологии канданиҳои фойданок(аз рӯи намуди ҷойгиршавии онҳо) барои солҳои 2015-2017;

Банақшагирии хароҷоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ

-бо мақсади иҷрои Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» лоиҳаи бучети ҷамъотхоро барои соли 2015 таҳия ва пешниҳоди намояд.

- ба мақсади таъмин намудани шаффофияти раванди бучет дар ҷараёни таҳияи бучети соли 2015 ва дурнамои нишондиҳандаҳои Бучети давлатӣ барои солҳои 2016-2017 ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷалб гардида, муҳокимаи ҷамъиятии лоиҳаи бучет амалӣ карда шавад;

- татбиқи самтҳои афзалиятноки «Барномаи рушди минтақа» ба инобат гирифта шавад;

- афзалиятҳои рушди соҳавӣ, мутобиқи мансубияти муассисаҳои бучетӣ ба соҳаи дахлдор (маориф, тандурустӣ ва ғайра.) амалӣ карда шавад.

-ҳангоми таҳияи бучет барои соли 2015 хароҷотҳое, ки барои маблағгузорию муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва миёна мутобиқи Формаи №4 пешниҳод карда шаванд.

Замимаи 3: Омодаҳои дархости бучетӣ ва шаклҳои бучетӣ

Маълумоти умумӣ

Дар таҳияи лоиҳаи Бучети давлатӣ солҳои 2015-2017 шаклҳои зерин истифода мешаванд:

Шакли 1 «Ҷамъбасти дурнамои даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандагони асосии маблағҳои бучетӣ»;

Шакли 2 «Тавсифи лоиҳаи барномаи сармоягузорию давлатӣ» (алоҳида барои ҳар як лоиҳа пур карда мешавад, шумораи умумии шаклҳои пурагардида ба миқдори лоиҳаҳои амалигардидаи ТАМБ баробар мебошад.);

Шакли 3. Дархости бучетӣ.

Шакли 1. Дурнамои ҷамъбасти даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандаи асосии маблағҳои бучетӣ.

Тақсимкунандаи асосии маблағҳои бучетӣ

Дар қисмати мазкур номгуии мақомоте, ки Тақсимкунандаи асосии маблағҳои бучетие, ки маълумот оиди он пешниҳод мегардад, нависта мешавад.

Маблағҳои махсус

Маблағҳои махсус барои ҳар як ТАМБ бе нишондоди ТМБ пешниҳод карда мешаванд. Сарчашмаҳои ташаккулёбии маблағҳои махсус пурра дар замимаи Шакли 1 «Дурнамои ҷамъбасти маблағҳои махсуси ТАМБ» нишон дода мешаванд. Дар шакли мазкур дар бораи хизматрасониҳо ва ё иҷрои корҳо, ки сарчашмаи ташаккулёбии маблағҳои махсус мебошанд мухтасар тафсир дода мешаванд. Дар ҳолати зарурӣ мумкин аст сатрҳои иловагӣ замъ карда шаванд, то ин ки ҳамаи сарчашмаҳо ба инобат гирифта шаванд.

Шаклҳои 2.1, 2.2, 2.3. Банақшагирии Сармоягузорию давлатӣ(СД) ва Сармоягузорию асосии марказонидашуда (саҳ. 40-46)

Шакли 2.1 шакли ҷамъбасти ҳамаи лоиҳаҳои СД (дар доираи ҳадди ниҳии хароҷот) дар сатҳи вазорат/соҳа ва шакли 2.2 шакли ҷамъбасти ҳамаи лоиҳаҳои САМ (дар доираи ҳадди ниҳии хароҷот) дар сатҳи вазорат/соҳа мебошад. Шакли 2.3 (*Маълумоти муфассал оид ба лоиҳаи алоҳида (СД ва САМ)*) оид ба ҳар як лоиҳаи алоҳида дар доираи ҳадди ниҳии хароҷот (*ҳам СД ва ҳам САМ*) таҳия намудан лозим аст.

Лоиҳаҳои сармоягузорию давлатӣ лоиҳаи махсус мебошанд, ки асосан аз ҳисоби

сарчашмаҳои беруна маблағгузори мешаванд, вале одатан сармоягузори иловагиро ё аз Бучети ҷумҳуриявӣ, ва ё аз бучети маҳаллӣ талаб менамоянд ва ё ҳамгироии сарчашмаҳои гуногуни маблағгузори дар назар доранд. Таҳияи лоиҳаи СД ба давраи бучетӣ дар қатори омодазори бучети ҷорӣ ворид карда шудааст. Ин имконият медиҳад, ки дар давраи нақшавӣ лоиҳаҳои сармоягузори бо стратегияи бучет ва афзалиятҳои ҳукумати алоқаманд карда шаванд.

Ҳамаи лоиҳаҳои СД, яъне лоиҳаҳои маблағгузориашон на танҳо дар солҳои 2015-2017, балки дар тамоми давраи татбиқашон таъмин шудааст, бояд дар алоҳидагӣ дар Шакли 2.3. инъикос карда шаванд. Мақсад аз таҳияи шакли мазкур аз пешниҳод намудани маълумот оид ба ҳар як лоиҳа иборат мебошад. Илова ба ин, тавсифи ҳамаи саволҳои, ки ба СД дахл доранд ва бояд барои қабули қарори дахлдор оид ба дастгирӣ ва ё қатъ намудани барнома, майян намудани зарурати маблағгузори онҳо аз фондҳои имконпазир, баррасӣ карда шаванд. Лоиҳаҳои СД аз нуқтаи назари хароҷоти умумӣ ва стратегияи соҳа бояд баррасӣ карда шаванд.

Шакли 3. Дархости бучетӣ

Дархости бучетӣ алоҳида барои маблағҳои асосии бучетӣ ва алоҳида барои маблағҳои махсус таҳия ва бо ҳисобҳои мушаххаси ҳар як моддаи хароҷотӣ пешниҳод карда мешаванд.

Дар ҳамаи шаклҳои сутунҳои алоҳидаро бояд мутобиқи дастурҳои зерин амалӣ карда шаванд:

Бучети тасдиқшудаи соли 2014– нишондодҳои бучет мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Бучети давлатӣ барои соли 2014;

Бучети аниқшудаи соли 2014 – бо назардошти тағйири иловаҳо ба 1 июли соли 2014;

Дархости бучети соли 2015 – дархости бучетӣ бояд дар доираи ҳадди ниҳии хароҷоти тасдиқнамудаи Вазорати молия барои ТАМБ, ва ё ТАМБ (ТМБ ва ИМБ);

Дурнамо 2016 – дурнамо бояд дар доираи ҳадди ниҳии хароҷоти тасдиқнамудаи Вазорати молия барои ТАМБ, ва ё ТАМБ (ТМБ ва ИМБ);

Дурнамо 2017 - дурнамо бояд дар доираи ҳадди ниҳии хароҷоти тасдиқнамудаи Вазорати молия барои ТАМБ, ва ё ТАМБ (ТМБ ва ИМБ).

Дастурнамал оид ба пур намудани шаклҳо

Нақшаи хароҷоти дар шаклҳои 3.1а, 3.1б, 3.2а, 3.2б, 3.3а, 3.3б, 3.3в. Дар шаклҳои мазкур ТАМБ, ТМБ ва ИМБ хароҷоти худро мутобиқи гуруҳбандии иқтисодии бучет ба нақша мегиранд.

Навъҳои зерини дархостҳои бучетӣ вучуд доранд:

Шакли 3.1.а Дархости ҷамъбастии бучетии ТАМБ

Шакли 3.1.б Дархости ҷамъбастии бучетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузори

Шакли 3.2.а Дархости ҷамъбастии бучетии ТМБ

Шакли 3.2.б Дархости ҷамъбастии бучетии ТМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузори

Шакли 3.3.а Дархости ҷамъбастии бучетии ИМБ

Шакли 3.3.б Дархости ҷамъбастии бучетии ИМБ бо нишондоди вазифа ва сарчашмаи маблағгузори

Шакли 3.3.в Дархости асосии бучетии ИМБ бо нишондоди вазифа, сарчашма ва намуди дархости бучетӣ

Тамоми ТАМБ, ТМБ, ва ИМБ дархости бучетиро мутобиқи вазифа ва сарчашмаи маблағгузори, мувофиқ ба гуруҳбандии вазифавии хароҷот, гуруҳбандии сарчашмаи маблағгузори ва дар сатҳи гуруҳбандии иқтисодӣ таҳия менамоянд.

Шакли 3.1.а «Дархости ҷамъбастии бучетии ТАМБ» дархости пурра, ки ҳамаи

гуруҳҳои вазифавӣ ва сарчашмаҳои маблағгузорино дар бар мегирад. Шакли 3.2.а «Дархости ҷамъбастии буҷетии ТМБ» аз ҷониби ҳамаи ТМБ таҳия гардида, ҳамаи гуруҳҳои вазифавӣ ва сарчашмаҳои маблағгузорино дар бар мегирад. Шакли 3.3.а «Дархости ҷамъбастии буҷетии ИМБ»-ро ҳар як ИМБ таҳия менамояд, ки ҳамаи гуруҳҳои вазифавӣ ва сарчашмаҳои маблағгузорино дар бар мегирад.

Дар таҳияи дархости буҷетӣ маҳфумҳои зерин истифода мешаванд:
(дар мисоли соҳаи маориф)

Номгӯй	Мазмун	Рамз
ТАМБ	Вазорати маориф ва илми ҶТ	111
ТМБ	Маъмурияти ВМ ва ИҶТ	11101
ИМБ	Донишгоҳи техникӣ ба номи М.Осимӣ	11101012
Соҳа	маориф	04(D)
Вазифа	Маълумоти олии касбӣ	040301
Манбаи маблағгузорӣ	Маблағҳои буҷетӣ БҶ	111
Шакли дархости буҷетӣ	Хароҷ барои нигоҳдоии муассиса	---

Сарчашмаи маблағгузорӣ

Дар сатри мазкур сарчашмаи маблағгузорӣ, мутобиқи гуруҳбандии сарчашмаҳои маблағгузорӣ қайд карда мешавад:

110 Буҷети ҷумҳуриявӣ

- 111 маблағҳои буҷетӣ
- 112 маблағҳои махсуси муассисаҳои буҷетӣ
- 113 Грантҳо
- 114 Кредитҳо ва қарзҳо

ё

120 Буҷети маҳаллӣ

- 121 Маблағҳои буҷетӣ
- 122 маблағҳои махсуси муассисаҳои буҷетӣ

Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ

Дар сатри мазкур номгуи ТАМБ, ки аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ мешавад ва рамзи он тибқи гуруҳбандии идоравӣ қайд карда мешавад. Дар Рамзи ТАМБ ситорачаҳо нишон дода намешаванд (***)

Тақсимкунандаи маблағҳои буҷетӣ

Дар сатри мазкур номгуи ТМБ, ки аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ мешавад ва рамзи он тибқи гуруҳбандии идоравӣ қайд карда мешавад. Дар Рамзи ТМБ ситорачаҳо нишон дода намешаванд (***)

Истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ

Дар сатри мазкур номгуи ИМБ, ки аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ мешавад ва рамзи он тибқи гуруҳбандии идоравӣ қайд карда мешавад.

Маълумоти молиявӣ

Дар таҳияи шаклҳои 3 ТАМБ, ТМБ ва ИМБ бояд маҳфумҳои гуруҳбандии иқтисодии хароҷоти давлатӣ, ҷуноне, ки дигар гуруҳбандии даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ, мутобиқи ба шакли аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, истифода намоянд.

Шакли 1. Дурнамои ҷамъбастии даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ

Номгуи ТАМБ		рамз
-------------	--	------

Истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ	Буҷети тасдиқшуда 2014	Буҷети аниқшуда 2014	Дархост 2015	Ҳазор сомони	
				Дурнамо 2016	Дурнамо 2017
ҶАМЪ :					

Сана:

Имзои роҳбари ТАМБ:

Шакли 2.1 Шакли чамъбастии лоихаҳои сармоягузори давлати

Соха / Номи лоиха	рамзи лоиха	санаи сар-шаваи итмом	харочоти умумии маблағгузори асосии лоиха*	% иҷро*	бучети тасдиқшудаи соли 2014	Хамаги харочоти асос (хамаи сарчашмаҳо)*			Бучети давлати*			сармоягузори беруна						маблағҳои гайрибучети*			Харочоти ҷорӣ зарури аз ҳисоби Бучети давлати ***			Сарчашмаи сармоягузори беруна	Мақом ва лоиха
						2014	2015	2016	2014	2015	2016	қарз			Грант			2014	2015	2016	2014	2015	2016		
												2014	2015	2016	2014	2015	2016								
	1	2	3	4	5	6 (9+12 +15+ 18)	7 (10+1 3+16 +19)	8 (11+1 4+17 +20)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Хамаги дар соха</i>																									
лоихаи 1																									
лоихаи 2																									
лоихаи 3																									
...																									

ҳазор сомони

*харочоти ҷориро ба инобат намегирад

**Иҷроӣ воқеии молиявии лоиха ба 31/12/2012 (нисбати бучети умумии лоиха).

***Бо назардошти харочоти дигар ба истиснои сармоягузори асосӣ, ки дар бучет барои истифода ва нигоҳдории дороиҳои аз ҳисоби сармоягузори ба даст оварда шудаанд, ҷудо шудааст. Харочоти ҷорӣ дахлдор инчунин бояд дар дархостҳои бучетии вазоратҳо ворид карда шаванд.

Шакли 2.2 Шакли чамъбастии лоихаҳои сармоягузории асосии марказонидашуда

соҳа/номи лоиха	рамзи лоиха	санаи оғоз ва ИТМОМ	хамаги харочоти сармоягузории асосии лоиха *	% иҷро **	бучети тасдиқшудаи соли 2013	хамаги харочоти асоси (хамаи сарчашмаҳо)*			Бучети давлати*			маблагҳои гайрибучети*			харочоти ҷорӣ зарури аз ҳисоби Бучети давлати ***			Мақоми лоиха
						2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6 (9+12)	7 (10+13)	8 (11+14)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сектор 1																		
Всего по сектору																		
Проект1																		
Проект2																		
Проект3																		
...																		

ҳазор сомони

*харочоти ҷорӣ ба инобат намегирад

**Иҷрои воқеии молиявии лоиха ба 31/12/2012 (нисбати бучети умумии лоиха).

***Бо назардошти харочоти дигар ба истиснои сармоягузории асосӣ, ки дар бучет барои истифода ва нигоҳдории дороиҳои аз ҳисоби сармоягузори ба даст оварда шудаанд, ҷудо шудааст. Харочоти ҷорӣ дахлдор инчунин бояд дар дархостҳои бучетии вазоратҳо ворид карда шаванд.

Шакли 2.3: Маълумоти мушаххас оид ба лоихаи алохида (СД ва САМ)

Номи лоиха	
макоми лоиха	
Сарчашмаи маблағгузори лоиха	
санаи оғоз ва охири лоиха	
Соха	
№. Созишномаи карзи (барои СД)	
муассисае, ки татбиқ менамояд	
Гуруҳбандии маъмурии бучет	
<i>ТАМБ</i>	
<i>ТМБ</i>	
<i>ИМБ</i>	
Гуруҳбандии вазифавии бучет	
<i>сатҳи 1 ГВБ (соха)</i>	
<i>сатҳи 2 ГВБ (зерсоха)</i>	
<i>сатҳи 3 ГВБ (вазифа)</i>	
гуруҳбандии ҷойгиршавии (территория) бучет	
минтақаи татбиқи лоиха	
Хадафи лоиха	
Мақсадҳо ва тавсифи лоиха	
сарчашмаи маблағгузори беруни (барои СД)	

Индикаторҳои молиявии лоиҳа

хазор сомони	Харочоти умумии лоиҳа*	бучети тасдиқшуда барои соли 2013	Хамаги*			Бучети давлати			маблаггузори беруна						маблагҳои гайрибучети			санаи оғоз ва охири лоиҳа	харочоти ҷорӣ зарури аз ҳисоби Бучети давлати **		
									карзҳо			грантҳо							2014	2015	2016
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
хамаги барои лоиҳа																					
компоненти 1 лоиҳа																					
21 Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблагчудокунӣ он андозӣ																					
22 Харочоти мол ва хизматрасониҳо																					
24 Харочоти пардохти кумакпулиҳо (субсидии)																					
25 Харочот барои чудокунӣ грантҳо																					
26 Харочот барои кумакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо																					
27 Дигар харочот																					
28 Амалиётҳо бо дорониҳо ва уҳдадорониҳо																					
компоненти 2 лоиҳа																					
21 Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблагчудокунӣ он андозӣ																					
22 Харочоти мол ва хизматрасониҳо																					

Индикаторҳои ғайримолиявии лоиҳа

	барои бучети тасдиқшудаи соли 2013	накша		
		2014	2015	2016
	1	2	3	4
компоненти 1				
<i>Натичаи ниҳоии 1</i>				
<i>натичаи мустақими 1</i>				
<i>натичаи мустақими 2</i>				
компоненти 2				
<i>Натичаи ниҳоии 2</i>				
<i>натичаи мустақими 1</i>				
<i>натичаи мустақими 2</i>				
компоненти 3				
<i>Натичаи ниҳоии 3</i>				
<i>натичаи мустақими</i>				

*Индикаторҳои ғайримолиявии бояд ҳисобшаванда (ченшаванда) буда, дорои нишондиҳанда ва мақсад бошад.

**Нишондодҳои натиҷавии лоиҳа мумкин аст дар сатҳи умумии лоиҳа дарҷ карда шавад, бе тақсимои ба компонентҳо (вобаста ба ҳуди лоиҳа)

Меъёрҳои муайянкунандаи мақоми лоиҳа

Мақоми лоиҳа бояд ба яке аз нишондодҳои зеристода, ки иҷроиши воқеии онро инъикос мекунад, мувофиқат намояд. Дар ҳолати истисноӣ мумкин аст зиёда аз як варианти нишондиҳандаҳои пешрафтро интихоб карда мумкин аст (танҳо дар ҳолати истисно):

Рамзи мақоми лоиҳа	Мақоми лоиҳа/пешрафт	Тавзеҳ
S1	<i>Нақшаи воқеии лоиҳа ба охир расидааст</i>	Нақшаи воқеии лоиҳа одатан дар аввали татбиқи лоиҳа/сол, бо мақсади таъмин намудани иҷрои тадбирҳои банақшагирифташуда, истифода бурда мешавад. Нақша кореро дар бар мегирад, ки бояд дар ҳар семоҳаи соли молиявии қорӣ ва давраи миёнамуҳлат бояд иҷро карда шавад. Иҷрои қор бо фоиз нишон дода мешавад. Ҳиссаи чашмдошти иҷрои қор дар асоси афзоиш бояд нишон дода шавад.
S2	<i>Таҳлили татбиқи авӣ (ва/ё ТХФ) оғоз ёфтааст</i>	Барои лоиҳаҳои азим истифода бурда мешавад, дар ҳолати вучуд доштани зарурати таҳлили татбиқшавӣ ва ё таҳлили харочот ва фоида, бо мақсади арзёбии имкониятҳои татбиқ, харочот ва фоиданокии он барои ҷомеа ва кишвар.
S3	<i>Таҳлили татбиқи авӣ (ва/ё ТХФ) ба анҷом расидааст</i>	Танҳо дар ҳолати ба анҷом расидани таҳлили татбиқшавӣ ва ё таҳлили харочот ва фоида ба инobat гирифта мешавад.
S4	<i>Иҷозати банақшагири гирифта шудааст</i>	Омили мазкурро барои объектҳои сохтмонӣ истифода бурдан лозим аст. Дар ин ҳолат нишон дода мешавад, ки муассисаи ваколатдор (масалан ҳукумати маҳаллӣ) сохтмони объекти мазкурро дастгирӣ намудааст.
S5	<i>Спесификацияҳо (арзёбии техникӣ) ба анҷом расонида шудааст</i>	Агар мушаххсоти лоиҳа таҳия ва бо ташкилоти татбиқкунандаю тарафҳои манфиатдор мувофиқа шуда бошад, нишондоди мазкур истифода бурда мешавад.
S6	<i>Озмуни харид (тендер) эълон шудааст</i>	Варианти мазкур дарҷ карда мешавад, агар ҷараёни харид оғоз шуда бошад
S7	<i>Оғози харид (тендер)</i>	Ин вариант дарҷ мегардад, агар озмуни харид ба лоиҳаи алоҳида оғоз гардида то ба арзёбии дархостҳо қайд шуда бошад.
S8	<i>Пудратчии интихоб шудааст асосӣ</i>	Ин вариант дар ҳолате, ки дархостҳо арзёбӣ гаштаанд ва пудратчӣ интихоб шудааст, вале то давраи ба имзо расонидани шартнома.
S9	<i>Созишнома (шартнома) имзо шудааст</i>	Ин вариант дар ҳолате, ки раванди хариди қорҳо ва хизматрасониҳо ба охир расидааст ва шартнома бо пудратчӣ интихобшуда ба имзо расонида шудааст. Яқбора уҳдадорӣ оид ба созишномаи асосӣ бояд ба низоми ҳазинадорӣ бояд ворид карда шавад.

Шакли 3.1.а Дархости чамъабастии молияви таксимкунандаи асосии маблагҳои бучети

рамзи ТАМБ						
номгуи ТАМБ						
		ҳазор сомони				
рамзи ТАМБ	моддаҳои харочоти ГИБ	бучети тасдиқшуда	бучети аниқшуда	дархост	дурнамо	
		2014	2014	2015	2016	2017
21	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудоқуниҳои андозӣ					
211	Пардохти музди меҳнати кормандон					
2111	Музди меҳнат					
212	Маблағчудоқуниҳои андозӣ					
2121	пардохтҳо/маблағчудоқуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
2122	сугуртаи тиббӣ ва дигар сугуртаҳо					
22	Харочоти мол ва хизматрасониҳо					
221	Хариди мол ва хизматрасониҳо					
2211	Захираҳои моддию моли					
2212	Хариди молҳои техника					
2213	Маводи суخت ва равангҳои молидани					
2214	Харочоти чори ба гайр аз таъмир					
2215	Таъмири чори					
2216	Пардохти хизматрасонии мутахассисон					
2217	Пардохт барои хизматрасонии коммунали					
2218	Пардохт барои хизматрасонии алоқа					
2219	Дигар молу хизматрасониҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил намшуданд					
23	Харочоти пардохти фонизҳо					
231	Фонизҳо					
2311	Фонизҳо ба нерезидентҳо					
2312	Ба резидентгонба истисноӣ бахши идораи давлатӣ					
2313	Фонизҳо ба воҳидҳои идораи давлатӣ					
24	Харочоти пардохти кумақпулиҳо (субсидии)					
241	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ					
2411	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молияви ва гайримолияви					
2412	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ					
25	Харочот барои ҷудоқунии грантҳо					
251	Грантҳо					
2511	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ					
2512	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (чори)					
2513	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)					
2514	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (чори)					
2515	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)					

26	Харочот барои кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои ва кумакхо				
261	Кумакпулихои ичтимои				
2611	Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои				
2612	Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои				
27	Дигар харочот				
271	Харочоти марбут ба моликият ба истиснои фоизхо				
2711	Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи дорандагони биманомахо вогузоршуда				
2712	Харочот ба даромади солиёна				
2713	Харочот барои сугуртаи бинохо ва тачхизот				
2714	Харочоти ба дигар зеркисмҳои 271 шомилнашуда				
272	Дигар харочоти гуногун				
2721	Идрорпулихо				
2722	Нафакахо				
2723	Чубронпули барои хуроквори				
2724	Чубронпулихо барои дигар молхо				
2725	Пардохти чаримахо ва фоизхо				
2726	Трансфертхо ба ташкилотҳои гайритиҷорати				
2727	Чубронпулиҳои яквактайна				
2728	Трансфертҳои ба дигар гуруҳи шомилнашуда				
28	Амалиётҳои бодороиҳо ва ухдадориҳо				
281	Амалиётҳои бодороиҳои гайримолиявӣ				
2811	Бинохо ва иншоот (манзилҳои истикомати)				
2812	Бинохо ва иншоот (манзилҳои гайриистикомати)				
2813	Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)				
2814	Мошинхо ва тачхизот				
2815	Фондҳои асосии гайримодди				
2816	Захираҳои воситаҳои гардони модди				
2817	Дороиҳои гайринистехсоли				
282	Хариди дороиҳои молиявӣ дохили				
2821	Зиёдқунии бақияҳои асъори ва амонатхо				
2822	Карздиҳи ва хариди сахмияхо				
283	Хариди дороиҳои молиявӣ беруни				
2831	Зиёдқунии бақияҳои асъори ва амонатхо				
2832	Карздиҳии беруни				
284	Пардохти ухдадориҳои молиявӣ дохили				
2841	Пардохти коғазҳои кимматнок, ба гайр аз сахмияхо				
2842	Пардохти карзхо ва ссудахо				
2843	Пардохти ухдадориҳои молиявӣ беруни				
	ЧАМЪ				

Сана:

Имзои роҳбари ТАМБ:

Шакли 3.1.6 Дархости чамъбастии бучетии ТАМБ

рамзи ТАМБ	
Номгуи ТАМБ	
Рамзи соха	
Рамзи сарчашмаи маблағгузори	

рамзи ТАМБ	моддаҳои харочотии ГИБ	бучети тасдиқшуда	бучети аниқшуда	дархост	ҳазор сомони дурнамо	
		2014	2014	2015	2016	2017
21	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудоқуниҳои андозӣ					
211	Пардохти музди меҳнати кормандон					
2111	Музди меҳнат					
212	Маблағчудоқуниҳои андозӣ					
2121	пардохтҳо/маблағчудоқуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
2122	сугуртаи тиббӣ ва дигар сугуртаҳо					
22	Харочоти мол ва хизматрасониҳо					
221	Хариди мол ва хизматрасонҳо					
2211	Захираҳои моддию моли					
2212	Хариди молҳои техника					
2213	Маводи суخت ва равангҳои молидани					
2214	Харочоти чори ба гайр аз таъмир					
2215	Таъмири чори					
2216	Пардохти хизматрасонии мутахассисон					
2217	Пардохт барои хизматрасонии коммунали					
2218	Пардохт барои хизматрасонии алоқа					
2219	Дигар молу хизматрасониҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил намшуданд					
23	Харочоти пардохти фоизҳо					
231	Фоизҳо					
2311	Фоизҳо ба нерезидентҳо					
2312	Ба резидентгон ба истиснои бахши идораи давлатӣ					
2313	Фоизҳо ба воҳидҳои идораи давлатӣ					
24	Харочоти пардохти кумақпулиҳо (субсидии)					
241	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ					
2411	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молияви ва гайримолияви					
2412	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ					
25	Харочот барои ҷудоқунии грантҳо					
251	Грантҳо					
2511	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ					
2512	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (чори)					
2513	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)					
2514	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (чори)					

2515	Ба вохидҳои дигари бахши идораи давлати (асоси)					
26	Харочот барои кумакпулихо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакхо					
261	Кумакпулихои иҷтимоӣ					
2611	Кумакпулихо оид ба таъминоти иҷтимоӣ					
2612	Кумакпулихо оид ба кумаки иҷтимоӣ					
27	Дигар харочот					
271	Харочоти марбут ба моликият ба истиснои фоизхо					
2711	Харочоти марбут ба моликияти ба уҳдаи дорандагони биманомахо вогузоршуда					
2712	Харочот ба даромади солиёна					
2713	Харочот барои сугуртаи бинохо ва тачхизот					
2714	Харочоти ба дигар зеркисмҳои 271 шомилнашуда					
272	Дигар харочоти гуногун					
2721	Идропулихо					
2722	Нафакахо					
2723	Чубронпули барои хуроквори					
2724	Чубронпулихо барои дигар молхо					
2725	Пардохти чаримахо ва фоизхо					
2726	Трансфертхо ба ташкилотҳои гайриичорати					
2727	Чубронпули яквактайна					
2728	Трансфертхо ба дигар гуруҳ шомилнашуда					
28	Амалиётхо бо доронихо ва уҳдадоронихо					
281	Амалиётхо бо дорониҳои гайримолияви					
2811	Бинохо ва иншоот (манзилҳои истикомати)					
2812	Бинохо ва иншоот (манзилҳои гайриистикомати)					
2813	Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)					
2814	Мошинхо ва тачхизот					
2815	Фондҳои асосии гайримодди					
2816	Захираҳои воситаҳои гардони модди					
2817	Дорониҳои гайриистехсоли					
282	Хариди дорониҳои молияви дохили					
2821	Зиёдкунии бақияҳои асъори ва амонатхо					
2822	Карздиҳи ва хариди сахмияхо					
283	Хариди дорониҳои молияви беруни					
2831	Зиёдкунии бақияҳои асъори ва амонатхо					
2832	Карздиҳии беруни					
284	Пардохти уҳдадорониҳои молияви дохили					
2841	Пардохти когазҳои кимматнок, ба гайр аз сахмияхо					
2842	Пардохти карзхо ва ссудахо					
2843	Пардохти уҳдадорониҳои молияви беруни					
	ЧАМЪ					

сана

Имзои рохбари ТАМБ

Шакли 3.2.а Дархости чамъбастии бучетии таксимкунандаи маблагҳои бучетии

Рамзи ГРБС	
Рамзи ТМБ	
Номгуи ТМБ	

хазор
сомони

рамзи ТАМБ	моддаҳои харочотии ГИБ	бучетии тасдиқшуда	бучетии аниқшуда	дархост	дурнамо	
		2014	2014	2015	2016	2017
21	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудоқуниҳои андозӣ					
211	Пардохти музди меҳнати кормандон					
2111	Музди меҳнат					
212	Маблағчудоқуниҳои андозӣ					
2121	пардохтҳо/маблағчудоқуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
2122	сугуртаи тиббӣ ва дигар сугуртаҳо					
22	Харочоти мол ва хизматрасониҳо					
221	Хариди мол ва хизматрасонҳо					
2211	Захираҳои моддию моли					
2212	Хариди молҳои техники					
2213	Маводи суخت ва равангҳои молидани					
2214	Харочоти чори ба гайр аз таъмир					
2215	Таъмири чори					
2216	Пардохти хизматрасонии мутахассисон					
2217	Пардохт барои хизматрасонии коммунали					
2218	Пардохт барои хизматрасонии алоқа					
2219	Дигар молу хизматрасониҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил намшуданд					
23	Харочоти пардохти фоизҳо					
231	Фоизҳо					
2311	Фоизҳо ба нерезидентҳо					
2312	Ба резидентгон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ					
2313	Фоизҳо ба воҳидҳои идораи давлатӣ					
24	Харочоти пардохти кумақпулиҳо (субсидии)					
241	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ					
2411	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молияви ва гайримолияви					
2412	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ					
25	Харочот барои ҷудоқунии грантҳо					
251	Грантҳо					
2511	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ					
2512	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (чори)					
2513	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)					
2514	Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ (чори)					
2515	Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ (асосӣ)					

26	Харочот барои кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои ва кумакхо					
261	Кумакпулихои ичтимои					
2611	Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои					
2612	Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои					
27	Дигар харочот					
271	Харочоти марбут ба моликият ба истиснои фоизхо					
2711	Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи дорандагони биманомахо вогузоршуда					
2712	Харочот ба даромади солиёна					
2713	Харочот барои сугуртаи бинохо ва тачхизот					
2714	Харочоти ба дигар зеркисмҳои 271 шомилнашуда					
272	Дигар харочоти гуногун					
2721	Идропулихо					
2722	Нафакахо					
2723	Чубронпули барои хуруквори					
2724	Чубронпулихо барои дигар молхо					
2725	Пардохти чаримахо ва фоизхо					
2726	Трансфертхо ба ташкилотҳои гайриичтимои					
2727	Чубронпулиҳои яквактайна					
2728	Трансфертхои ба дигар гуруҳи шомилнашуда					
28	Амалиётхо бо доронихо ва ухдадоронихо					
281	Амалиётхо бо дорониҳои гайримолиявӣ					
2811	Бинохо ва иншоот (манзилҳои истикомати)					
2812	Бинохо ва иншоот (манзилҳои гайриистикомати)					
2813	Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)					
2814	Мошинхо ва тачхизот					
2815	Фондҳои асосии гайримодди					
2816	Захираҳои воситаҳои гардони модди					
2817	Дорониҳои гайринистехсоли					
282	Хариди дорониҳои молиявӣ дохили					
2821	Зиёдкунии бақияҳои асъори ва амонатхо					
2822	Карздиҳи ва хариди сахмияхо					
283	Хариди дорониҳои молиявӣ беруни					
2831	Зиёдкунии бақияҳои асъори ва амонатхо					
2832	Карздиҳии беруни					
284	Пардохти ухдадорониҳои молиявӣ дохили					
2841	Пардохти когазҳои кимматнок, ба гайр аз сахмияхо					
2842	Пардохти карзхо ва ссудахо					
2843	Пардохти ухдадорониҳои молиявӣ беруни					
	ЧАМЪ					

Сана

Имзои роҳбари ТАМБ

Имзои роҳбари ТМБ

Шакли 3.2.6 Дархости чамъбастии бучетии тақсимкунандаи маблағҳои бучети

рамзи ТАМБ	
рамзи ТМБ	
номгуи ТМБ	
рамзи соҳа	
рамзи сарчашмаи маблағгузори	

ҳазор сомони

рамзи ТАМБ	моддаҳои харочотии ГИБ	бучети тасдиқшуда	бучети аниқшуда	дархост	дурнамо	
		2014	2014	2015	2016	2017
21	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудоқуниҳои андозӣ					
211	Пардохти музди меҳнати кормандон					
2111	Музди меҳнат					
212	Маблағчудоқуниҳои андозӣ					
2121	пардохтҳо/маблағчудоқуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
2122	сугуртаи тиббӣ ва дигар сугуртаҳо					
22	Харочоти мол ва хизматрасониҳо					
221	Хариди мол ва хизматрасонҳо					
2211	Захираҳои моддию моли					
2212	Хариди молҳои техника					
2213	Маводи суخت ва равангҳои молидани					
2214	Харочоти чори ба ғайр аз таъмир					
2215	Таъмири чори					
2216	Пардохти хизматрасонии мутахассисон					
2217	Пардохт барои хизматрасонии коммунали					
2218	Пардохт барои хизматрасонии алоқа					
2219	Дигар молу хизматрасониҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил намшуданд					
23	Харочоти пардохти фоизҳо					
231	Фоизҳо					
2311	Фоизҳо ба нерезидентҳо					
2312	Ба резидентгон ба истиснои бахши идораи давлатӣ					
2313	Фоизҳо ба воҳидҳои идораи давлатӣ					
24	Харочоти пардохти кумақулиҳо (субсидии)					
241	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ					
2411	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молияви ва ғайримолияви					
2412	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ					
25	Харочот барои ҷудоқунии грантҳо					
251	Грантҳо					
2511	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ					
2512	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (чори)					
2513	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)					
2514	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (чори)					
2515	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)					

26	Харочот барои кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои ва кумакхо					
261	Кумакпулихои ичтимои					
2611	Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои					
2612	Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои					
27	Дигар харочот					
271	Харочоти марбут ба моликият ба истиснои фоизхо					
2711	Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи дорандагони биманомахо вогузоршуда					
2712	Харочот ба даромади солиёна					
2713	Харочот барои сугуртаи бинохо ва тачхизот					
2714	Харочоти ба дигар зеркисмҳои 271 шомилнашуда					
272	Дигар харочоти гуногун					
2721	Идрорпулихо					
2722	Нафакахо					
2723	Чубронпули барои хуруквори					
2724	Чубронпулихо барои дигар молхо					
2725	Пардохти чаримахо ва фоизхо					
2726	Трансфертхо ба ташкилотҳои гайритиҷорати					
2727	Чубронпулиҳои яквактаина					
2728	Трансфертҳои ба дигар гуруҳи шомилнашуда					
28	Амалиётхо бо дорониҳо ва ухдадорониҳо					
281	Амалиётхо бо дорониҳои гайримолияви					
2811	Бинохо ва иншоот (манзилҳои истикомати)					
2812	Бинохо ва иншоот (манзилҳои гайриистикомати)					
2813	Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)					
2814	Мошинхо ва тачхизот					
2815	Фондҳои асосии гайримоли					
2816	Захираҳои воситаҳои гардони модди					
2817	Дорониҳои гайриистехсоли					
282	Хариди дорониҳои молияви дохили					
2821	Зиёдкунии бакиҳои асъори ва амонатхо					
2822	Карздиҳи ва хариди сахмияхо					
283	Хариди дорониҳои молияви беруни					
2831	Зиёдкунии бакиҳои асъори ва амонатхо					
2832	Карздиҳии беруни					
284	Пардохти ухдадорониҳои молияви дохили					
2841	Пардохти когазҳои кимматнок, ба гайр аз сахмияхо					
2842	Пардохти карзхо ва ссудахо					
2843	Пардохти ухдадориҳои молияви беруни					
	ЧАМЪ					

Сана

Имзои рохбари ТАМБ

Имзои рохбари ТМБ

Шакли 3.3.а Дархости бучетии истифодабарандаи маблагҳои бучети						
рамзи ТАМБ						
рамзи ТМБ						
рамзи ИМБ						
Номгуи ИМБ						
						ҳазор сомони
рамзи ТАМБ	моддаҳои харочотии ГИБ	бучети тасдиқшуда	бучети аниқшуда	дархост	дурнамо	
		2014	2014	2015	2016	2017
21	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудоқуниҳои андозӣ					
211	Пардохти музди меҳнати кормандон					
2111	Музди меҳнат					
212	Маблағчудоқуниҳои андозӣ					
2121	пардохтҳо/маблағчудоқуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
2122	сугуртаи тиббӣ ва дигар сугуртаҳо					
22	Харочоти мол ва хизматрасониҳо					
221	Хариди мол ва хизматрасонҳо					
2211	Захираҳои моддию моли					
2212	Хариди молҳои техника					
2213	Маводи суخت ва равангҳои молидани					
2214	Харочоти чори ба гайр аз таъмир					
2215	Таъмири чори					
2216	Пардохти хизматрасонии мутахассисон					
2217	Пардохт барои хизматрасонии коммунали					
2218	Пардохт барои хизматрасонии алоқа					
2219	Дигар молу хизматрасониҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил намшуданд					
23	Харочоти пардохти фоизҳо					
231	Фоизҳо					
2311	Фоизҳо ба нерезидентҳо					
2312	Ба резидентгон ба истиснои баҳши идораи давлати					
2313	Фоизҳо ба воҳидҳои идораи давлати					
24	Харочоти пардохти қумақпулиҳо (субсидии)					
241	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлати					
2411	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молияви ва гайримолияви					
2412	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусуси					
25	Харочот барои ҷудоқунии грантҳо					
251	Грантҳо					
2511	Ба Ҳукуматҳои хориҷи					
2512	Ба ташкилотҳои байналхалки (чори)					
2513	Ба ташкилотҳои байналхалки (асоси)					
2514	Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлати (чори)					
2515	Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлати (асоси)					

26	Харочот барои кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои ва кумакхо					
261	Кумакпулихои ичтимои					
2611	Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои					
2612	Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои					
27	Дигар харочот					
271	Харочоти марбут ба моликият ба истиснои фоизхо					
2711	Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи дорандагони биманомахо вогузоршуда					
2712	Харочот ба даромади солиёна					
2713	Харочот барои сугуртаи бинохо ва тачхизот					
2714	Харочоти ба дигар зеркисмҳои 271 шомилнашуда					
272	Дигар харочоти гуногун					
2721	Идрорпулихо					
2722	Нафакахо					
2723	Чубронпули барои хуроквори					
2724	Чубронпулихо барои дигар молхо					
2725	Пардохти чаримахо ва фоизхо					
2726	Трансфертхо ба ташкилотҳои гайритиҷорати					
2727	Чубронпулии яквктаина					
2728	Трансфертҳои ба дигар гуруҳи шомилнашуда					
28	Амалиётҳои дорониҳо ва ухдадорониҳо					
281	Амалиётҳои дорониҳои гайримолиявӣ					
2811	Бинохо ва иншоот (манзилҳои истикомати)					
2812	Бинохо ва иншоот (манзилҳои гайриистикомати)					
2813	Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)					
2814	Мошинхо ва тачхизот					
2815	Фондҳои асосии гайримодди					
2816	Захираҳои воситаҳои гардони модди					
2817	Дорониҳои гайриистехсоли					
282	Хариди дорониҳои молиявӣ дохили					
2821	Зиёдқунии бақияҳои асъори ва амонатхо					
2822	Карздиҳи ва хариди сахмияхо					
283	Хариди дорониҳои молиявӣ беруни					
2831	Зиёдқунии бақияҳои асъори ва амонатхо					
2832	Карздиҳии беруни					
284	Пардохти ухдадорониҳои молиявӣ дохили					
2841	Пардохти когазҳои кимматнок, ба гайр аз сахмияхо					
2842	Пардохти карзхо ва ссудахо					
2843	Пардохти ухдадорониҳои молиявӣ беруни					
	ЧАМЪ					

Сана:

Имзои роҳбари ТМБ

Имзори роҳбари ИМБ

3.3.6 Дархости бучетии истифодабарандаи маблагҳои бучети

Рамзи ТАМБ	
Рамзи ТМБ	
Рамзи ИМБ	
Номгуи ИМБ	
Рамзи вазифа (ГВБ)	
Рамзи сарчашмаи маблағгузори	

рамзи ТАМБ	моддаҳои харочотии ГИБ	ҳазор сомони				
		бучети тасдиқшуда	бучети аниқшуда	дархост	дурнамо	
		2014	2014	2015	2016	2017
21	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудоқуниҳои андозӣ					
211	Пардохти музди меҳнати кормандон					
2111	Музди меҳнат					
212	Маблағчудоқуниҳои андозӣ					
2121	пардохтҳо/маблағчудоқуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
2122	сугуртаи тиббӣ ва дигар сугуртаҳо					
22	Харочоти мол ва хизматрасонӣ					
221	Хариди мол ва хизматрасонӣ					
2211	Захираҳои моддию моли					
2212	Хариди молҳои техника					
2213	Маводи суخت ва равангҳои молидани					
2214	Харочоти чори ба ғайр аз таъмир					
2215	Таъмири чори					
2216	Пардохти хизматрасонии мутахассисон					
2217	Пардохт барои хизматрасонии коммунали					
2218	Пардохт барои хизматрасонии алоқа					
2219	Дигар молу хизматрасонишое, ки ба категорияҳои дигар дохил намшуданд					
23	Харочоти пардохти фонзҳо					
231	Фонзҳо					
2311	Фонзҳо ба нерезидентҳо					
2312	Ба резидентгон ба истиснои бахши идораи давлатӣ					
2313	Фонзҳо ба воҳидҳои идораи давлатӣ					
24	Харочоти пардохти кумақпулиҳо (субсидии)					
241	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ					
2411	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ					
2412	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ					
25	Харочот барои ҷудоқунии грантҳо					
251	Грантҳо					
2511	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ					
2512	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (чори)					
2513	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)					
2514	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (чори)					

2515	Ба вохидҳои дигари бахши идораи давлати (асоси)					
26	Харочот барои кумакпулихо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакхо					
261	Кумакпулихои иҷтимоӣ					
2611	Кумакпулихо оид ба таъминоти иҷтимоӣ					
2612	Кумакпулихо оид ба кумаки иҷтимоӣ					
27	Дигар харочот					
271	Харочоти марбут ба моликият ба истиснои фоизхо					
2711	Харочоти марбут ба моликияти ба уҳдаи дорандагони биманомахо вогузоршуда					
2712	Харочот ба даромади солиёна					
2713	Харочот барои сугуртаи бинохо ва тачхизот					
2714	Харочоти ба дигар зеркисмҳои 271 шомилнашуда					
272	Дигар харочоти гуногун					
2721	Идрорпулихо					
2722	Нафакахо					
2723	Чубронпули барои хуроквори					
2724	Чубронпулихо барои дигар молхо					
2725	Пардохти чаримахо ва фоизхо					
2726	Трансфертхо ба ташкилотҳои гайритиҷорати					
2727	Чубронпулиҳои яквактайна					
2728	Трансфертҳои ба дигар гуруҳи шомилнашуда					
28	Амалиётхо бо доронихо ва уҳдадоронихо					
281	Амалиётхо бо дорониҳои гайримолиявӣ					
2811	Бинохо ва иншоот (манзилҳои истикомати)					
2812	Бинохо ва иншоот (манзилҳои гайриистикомати)					
2813	Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)					
2814	Мошинхо ва тачхизот					
2815	Фондҳои асосии гайримодди					
2816	Захираҳои воситаҳои гардони модди					
2817	Дорониҳои гайриистехсоли					
282	Хариди дорониҳои молиявӣ дохили					
2821	Зиёдқунии бақияҳои асъори ва амонатхо					
2822	Карздиҳи ва хариди сахмияхо					
283	Хариди дорониҳои молиявӣ беруни					
2831	Зиёдқунии бақияҳои асъори ва амонатхо					
2832	Карздиҳии беруни					
284	Пардохти уҳдадорониҳои молиявӣ дохили					
2841	Пардохти когазҳои кимматнок, ба гайр аз сахмияхо					
2842	Пардохти карзхо ва ссудахо					
2843	Пардохти уҳдадориҳои молиявӣ беруни					
	ЧАМЪ					

Сана:

Имзори роҳбари ТМБ

Имзори роҳбари ИМБ

Шакли 3.3.в Дархости асосии бучетии истифодабарандаи маблагҳои бучети

Рамзи ТАМБ	
Рамзи ТМБ	
Рамзи ИМБ	
Номгуи ИМБ	
Рамзи вазифа (ГВБ)	
рамзи сарчашмаи маблагузори	
Навъи дархости бучети	

ҳазор сомони

рамзи ТАМБ	моддаҳои харочотии ГИБ	бучети тасдиқшуда	бучети аниқшуда	дархост	дурнамо	
		2014	2014	2015	2016	2017
21	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудоқуниҳои андозӣ					
211	Пардохти музди меҳнати кормандон					
2111	Музди меҳнат					
212	Маблағчудоқуниҳои андозӣ					
2121	пардохтҳо/маблағчудоқуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
2122	сугуртаи тиббӣ ва дигар сугуртаҳо					
22	Харочоти мол ва хизматрасониҳо					
221	Хариди мол ва хизматрасонҳо					
2211	Захираҳои моддию моли					
2212	Хариди молҳои техника					
2213	Маводи суخت ва равангҳои молидани					
2214	Харочоти чори ба ғайр аз таъмир					
2215	Таъмири чори					
2216	Пардохти хизматрасонии мутахассисон					
2217	Пардохт барои хизматрасонии коммунали					
2218	Пардохт барои хизматрасонии алоқа					
2219	Дигар моду хизматрасонишое, ки ба категорияҳои дигар дохил намшуданд					
23	Харочоти пардохти фоизҳо					
231	Фоизҳо					
2311	Фоизҳо ба нерезидентҳо					
2312	Ба резидентон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ					
2313	Фоизҳо ба воҳидҳои идораи давлатӣ					
24	Харочоти пардохти кумақпулиҳо (субсидии)					
241	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ					
2411	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молияви ва ғайримолияви					
2412	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ					
25	Харочот барои ҷудоқунии грантҳо					
251	Грантҳо					
2511	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ					
2512	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (чори)					
2513	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)					
2514	Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ (чори)					

2515	Ба вохидҳои дигари бахши идораи давлати (асоси)				
26	Харочот барои кумакпулихо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакхо				
261	Кумакпулихои иҷтимоӣ				
2611	Кумакпулихо оид ба таъминоти иҷтимоӣ				
2612	Кумакпулихо оид ба кумаки иҷтимоӣ				
27	Дигар харочот				
271	Харочоти марбут ба моликияти ба истиснон фоизхо				
2711	Харочоти марбут ба моликияти ба уҳдаи дорандагони биманомахо вогуздоршуда				
2712	Харочот ба даромади солиёна				
2713	Харочот барои сугуртаи бинохо ва тачхизот				
2714	Харочоти ба дигар зеркисмҳои 271 шомилнашуда				
272	Дигар харочоти гуногун				
2721	Идрорпулихо				
2722	Нафакахо				
2723	Чубронпули барои хуроквори				
2724	Чубронпулихо барои дигар молхо				
2725	Пардохти чаримахо ва фоизхо				
2726	Трансфертхо ба ташкилотҳои гайриичорати				
2727	Чубронпулиҳои яквактайна				
2728	Трансфертҳои ба дигар гуруҳ шомилнашуда				
28	Амалиётхо бо доронихо ва уҳдадоронихо				
281	Амалиётхо бо дорониҳои гайримолияви				
2811	Бинохо ва иншоот (манзилҳои истикомати)				
2812	Бинохо ва иншоот (манзилҳои гайриистикомати)				
2813	Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)				
2814	Мошинхо ва тачхизот				
2815	Фондҳои асосии гайримодди				
2816	Захираҳои воситаҳои гардони модди				
2817	Дорониҳои гайриистехсоли				
282	Хариди дорониҳои молияви дохили				
2821	Зиёдкунии бақияҳои асъори ва амонатхо				
2822	Карздиҳи ва хариди сахмияхо				
283	Хариди дорониҳои молияви беруни				
2831	Зиёдкунии бақияҳои асъори ва амонатхо				
2832	Карздиҳии беруни				
284	Пардохти уҳдадорониҳои молияви дохили				
2841	Пардохти когазҳои кимматнок, ба гайр аз сахмияхо				
2842	Пардохти карзхо ва ссудахо				
2843	Пардохти уҳдадорониҳои молияви беруни				
	ЧАМЪ				

Сана:

Имзои роҳбари ТМБ:

Имзои роҳбари ИМБ:

Замимаи 4: Сохтори нақшаи стратегии хароҷот (НСБ)

Вазорат	
Соҳа	

Қисми 1. Тавсифи Нақшаи стратегии буҷетӣ (на зиёда аз 10 саҳ.)

Ҳолати кунунӣ ва мушкилоти асосии соҳа

Стратегияи соҳа, ҳадафҳои асосӣ ва вазифаҳои стратегӣ барои солҳои 2014-2016

Шарҳи иқтибосҳои стратегӣ

Асоси ҳуқуқӣ ва самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳа

Шарҳи асосҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, ки заминагузори таҳияи буҷет мебошанд

Қисми 2. Пешниҳод индикаторҳои асоси мутобиқи вазифаҳо

Эзоҳ: Гуруҳбандии вазифавии буҷет истифода мешавад.

Тавсифи натиҷаҳои муҳимтарини ҷашмдошт дар давраи миёнамуҳлат

	2014 г.	2014 г. (маълумоти аниқшуда)	Лоиҳа 2015 г.	Дурнамо	
				2016г.	2017 г.
ГВБ сатҳи II:					
Нишондиҳандаи натиҷа 1					
Нишондиҳандаи натиҷа 2					
Нишондиҳандаи натиҷа 3					
ГВБ сатҳи II:					
Нишондиҳандаи натиҷа 4					
Нишондиҳандаи натиҷа 5					
Нишондиҳандаи натиҷа 6					
ГВБ сатҳи II:					
Нишондиҳандаи натиҷа 7					
Нишондиҳандаи натиҷа 8					
Нишондиҳандаи натиҷа 9					

Қисми3. Тақсимоти буҷети соҳа ба зерсоҳа ва вазифаҳо

Тақсимоти хароҷот ба сатҳҳои гуруҳбандии вазифавии буҷет (ГВБ)

Эзоҳ: Ҷадвали мазкур аз ҷониби ҳамаи вазоратҳо дар ҳамаи соҳаҳои истифода мешавад

Ҳамаи нишондодҳо бо ҳазор сомонӣ

	Буҷети тасдиқшудаи 2014	Буҷети аниқшудаи 2014	Дурнамои хароҷот		
			2015	2016	2017
Ҳамагӣ ГВБ II					
ГВБ сатҳи III					
ГВБ сатҳи III					
ГВБ сатҳи III					
<i>Агар лозим бошад сатр илова намоед</i>					
Ҳамагӣ ГВБ II					
ГВБ сатҳи III					
ГВБ сатҳи III					
ГВБ сатҳи III					
<i>Агар лозим бошад сатр илова намоед</i>					
Ҳамагӣ ГВБ II					
ГВБ сатҳи III					
ГВБ сатҳи III					
ГВБ сатҳи III					
<i>Агар лозим бошад сатр илова намоед</i>					
Фазои фискалӣ					
Ҳамагӣ					

Қисми 4.Пешниҳоди ГВБ сатҳи II-го ва натиҷаҳои ҷашмдошт

эзоҳ: Вазоратҳои ҷадвали мазкурро барои ҳар як гуруҳи вазифавӣ(сатҳи 3) омода менамоянд.

Зерсоҳа ва вазифа	

ТАМБ, ТМБ, ИМБ	

Тавсифи вазифа
Стратегияи вазифаи мазкур
Доираи танзимкунанда барои вазифа

Индикаторҳои вазифа	Тасдиқшуда 2014	Аниқшуда 2014	Лоиҳа 2015	Дурнамо	
				2016	2017
индикатории 1					
индикатор 2					
индикатоир 3					
<i>Агар лозим бошад сатр илова намоед</i>					

\

Дархост ва дурнамо мутобиқи моддаҳои асосии ғуруҳбандии иқтисодии буҷет

Ҳазор сомонӣ

рамз	Номгуи ГИБ	Тасдиқшуда 2014	Аниқшуда 2014	Дархости буҷетӣ 2015	Дурнамо	
					2016	2017
2	Ҳамагӣ хароҷот					
2100	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ					
2200	Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо					
2300	Хароҷоти пардохти ғоизҳо					
2400	Хароҷоти пардохти кумакпулиҳо					
2500	Хароҷот барои чудокунии грантҳо					
2600	Хароҷот барои кумакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо					
2700	Дигар хароҷот					
2800	Амалиётҳо бо дороиҳо ва уҳдадориҳо					
<i>Тавзеҳот</i>						

Замимаи № 4 ба Дастурамал оид ба тахияи лоихаи бучети солҳои 2015 - 2017

№ р/т	Типи мактабҳо	ГВБ	Шумораи хонанда	Меъёр барои як хонанда	Чамъ:	Шумораи мактаб	Меъёр ба намуди мактаб	Чамъ:	Коэффисиентҳо	Хамаги:
	Ибтидои	04.2.01.								
	Асоси	04.2.02.								
	Миёна	04.2.03.								
	Хамаги:									
Коэффисиентҳо									Маблаг:	
1). Коэффисиентҳои махсуси шахри ва ноҳияви;										
2). Коэффисиентҳои вобаста ба типҳои мактаб;										
3). Коэффисиентҳо барои мактабҳои, ки таълим аз руи зиёда аз як забон сурат мегирад;										
4). Коэффисиентҳо барои мактабҳои, ки дар зиёда аз як маҳалли аҳолинишин филиал дорад.										
Хамаги:										